

Ба Шури диссертационии бД.КОА-092
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 -Таърихи фалсафа. Душанбе, 2025. – 165 саҳ.

Мутобиқати мавзӯъ ва муҳтавои диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир”, ба яке аз мавзухои актуалии таърихи фалсафа баҳшида шудааст. Масъалаи худшиносӣ, қисми таркибии масъалаи инсон дар фалсафа буда, ҷиҳати дарки ҳастии инсон дар шакли инфириодӣ ва муносибатҳои ҷамъиятӣ мусоидат менамояд. Дар диссертатсияи пешниҳодшуда ҳамин масъала мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Аз лиҳози мавзӯъ диссертатсия ба самти ихтисоси 09.00.03-Таърихи фалсафа пурра мувофиқат менамояд.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Раванди глобализаціонӣ, ки айни замон ҷаҳони муосирро фаро гирифтааст, ҳар лаҳза падидаҳоеро ба вучуд меорад, ки ба ин ё он восита таъсири худро ба инсон, аз он ҷумла, маънавиёт, ахлоқ ва соҳаҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ мерасонад. Бо таъсирпазирӣ аз асароти манғии раванди мазкур, афзоиш ёфтани бегонашавии насли муосир ва майл намудани онҳо ба ҳурофоту таассуб, инчунин гаравиш ба ҳизбу ҳаракатҳои ифритию иртиҷоӣ, бегона парастӣ ва дур шудан аз моҳияти ҷавҳарии хеш эҳсос мегардад. Аз ин лиҳоз, андешае, ки “мавзуи аслии мавриди баҳси фалсафа масъалаи инсон аст” ва он дар фалсафаи муосир қобили қабул дониста мешавад, муҳиммияти худро нигоҳ медорад. Илмҳои мушахҳас, ба мисли физиология, анатомия ва шоҳаҳои муҳталифи илми тиб инсонро ба тариқи ҷузъӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳанд, вале моҳияти он танҳо тавассути тафаккури фалсафӣ ошкор мегардад. Ба ин маънӣ, масъалаи худшиносӣ масъалаи муҳимми фалсафиест, ки инсонро ба шинохти моҳияти вучудии хеш раҳнамоӣ намуда, онро ҳамчун шахсияти созандаву оғаридгор метавонад ба камол расонад. Дар робита ба ин, диссертант дуруст қайд менамояд, ки “Дар даврони муосир, ки бо сабаби ҷаҳонишавӣ ва ғарбиунони тамаддуну фарҳангӣ ҷаҳонӣ ба давлатҳои миллӣ ва халқу миллатҳои

күчак хавфу хатари аз даст додани ҳувияти таърихӣ ва миллӣ таҳдид мекунад, масъалаи худшиносии шахсият ва худшиносии гурӯҳии миллӣ рӯз ба рӯз мубрам мегардад”. (С. 3)

Аз ҷониби дигар, дарки моҳияти глобализм ва дар муқобили таъсироти манғии он қобилияти истодагарӣ доштан, масъалаи муҳимест, ки ба маърифату дониш ва қобилияти андешаву тафаккури таҳлилӣ вобастагии ногусастани дорад. Насли муосирро зарур аст, ки тавассути ақлу мантиқ ва донишу заковат арзишҳои фарҳангии миллати худро дарк ва ҷиҳати мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории миллӣ талош намоянд. Дар ин раванд шинохти моҳият ва маъни зиндагии инсон ҳам дар шакли инфириодӣ ва ҳам ҷамъиятий ба масъалаи худшиносӣ рабт мегирад.

Андешаи дигари диссертант дар мавриди муҳиммияти таҳқиқи масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи муосир низ қобили пазириш мебошад. Муаллифи диссертатсия менависад, ки «...бунёди давлати миллӣ, ташаккул ва рушди давлатдории миллӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бадастории истиқлолияти давлатӣ идеологияи қаблии шуравиро иваз намуд, имрӯз ба яке аз руҳҳои асосии сиёсати давлатӣ табдил ёфта, тақозо мекунад, ки дар амалишавии чунин сиёсат тамоми шаҳрвандон ҳиссагузор бошанд. Давлати миллиро бошад, танҳо шахсе тақвият бахшида метавонад, ки худшиносу худогоҳ, шаҳрванди воқеии давлати хеш буда, дигаронро низ ба ҳамин роҳ ҳидоят карда тавонад. Аз ин рӯ, шаҳрвандони мо бояд аз механизмҳои ташаккул ва рушди худшиносӣ, ҷанбаҳои концептуалии ин масъала дар фалсафаи миллӣ ва ҷаҳонӣ оғоҳӣ дошта, на танҳо худшиносии шаҳрвандии худро ташаккул дода тавонанд, балки роҳҳои расидан ба худшиносиро дар гуруҳҳои иҷтимоӣ, дар кулли ҷомеа тавассути худшиносии миллӣ ҳамчун омили муттаҳидкунанда низ хуб дарк намоянд» (саҳ.3-4). Вобаста ба андешаҳои баёнгардида, мавзуи диссертатсияи Болтаева М.Н.-ро метавон дорои аҳамияти илмию амалӣ баҳогузорӣ намуд.

Дараҷаи омӯзиши мавзуи таҳқиқотӣ низ мувоғиқ ба меъёрҳои муқарраргардида ва методологияи илмӣ таҳия шудааст. Муаллиф сарчашма ва осори таҳқиқотии зиёдро истифода ва бо усули таърихӣ-арзишӣ ва муқоисавӣ онҳоро таҳлилу баррасӣ намудааст. Методологияи таҳқиқи диссертант дар бахши мазкур қобили дастгирии ҳамаҷониба мебошад. Дар диссертатсия сарчашмаҳои таърихӣ, асарҳои таҳқиқотӣ, мақолаҳои илмӣ ва диссертатсияҳо гурӯҳбандӣ шуда, арзиш ва нақши онҳо дар таҳқиқи ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ нишон дода шудааст. Ҳамзамон, диссертант ба таври возех таҳқиқталаб будани мавзуи илмии худро исбот намуда, нишон додааст, ки он ҳанӯз ба дараҷаи

зарурӣ омӯхта нашудааст. Яъне, мақсади муҳаққиқ ва муҳимияти таҳқиқи он равшан эҳсос мегардад.

Бахшҳои дигари диссертатсия, аз қабили объект, предмет, ҳадафу вазифаҳо, навгонихо ва ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд ҳамоҳанг ва бо ҳам пайванди мантиқӣ дошта, мувофиқ ба талаботҳои илмӣ таҳия шудаанд. Маҳорати диссертант дар ҳамоҳангсозӣ ва мантиқан пайваст намудани масъалаҳои мазкур қобили таҳсин мебошад. Ин амали муаллифи диссертатсия боис гардидааст, ки масъалаи мавриди таҳқиқ ба таври системавӣ мавриди коркард қарор бигирад.

Дар диссертатсия методҳои таърихӣ, диалектикӣ, муқоисавӣ, анализ, синтез ва методҳои дигари умуниқабулшудаи соҳавӣ истифода шудаанд. Диссертант бо истифода аз методҳои мазкур равиши дурусти таҳқиқро роҳандозӣ ва хулосаҳои мантиқиро пешниҳод карда, ба ҳадафи гузоштаи ҳуд расидааст.

Дараҷай навгонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуқтаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навгониҳои илмии диссертатсия аз муҳтавои кори илмӣ маншаъ гирифта, мазмун ва моҳияти диссертатсияро ифода менамоянд. Навгониҳои пешниҳодшуда бо ҷанбаъҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд тавъам буда, аз лиҳози илмӣ асоснок карда шудаанд.

Асоснокӣ ва эътиомнокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Бахши хулосаҳо ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои бадастомада низ, аз мазмуну муҳтавои диссертатсия сарчашма гирифта, ҷавобгӯ ба талаботи илмӣ пешниҳод шудаанд. Хулосаҳо дар робита ва натиҷагирии бевосита аз боб ва зербобҳои диссертатсия пешниҳод шуда, мантиқӣ ва илмӣ мебошанд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Диссертатсия дар ҳаҷми 165 саҳифаи матни компьютерӣ чоп гардида аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёти истифодашуда (147 номгӯй) таркиб ёфтааст, ки аз ҷиҳати соҳтор мувофиқ ба талаботҳои илмӣ мебошад.

Муқаддима, боби заминавӣ ва боби асосии диссертатсия бо ҳамдигар алоқаманд ва яқдигарро пурра мегардонанд.

Дар боби якум «**Асосҳои илмӣ-методологии таҳқиқи масъалаи ҳудшиносӣ ҳамчун проблемаи фалсафӣ ва инъикоси ҷанбаҳои концептуалии он дар таърихи фалсафа аз даврони қадим то оғози асри XX**» дар се зербоб: моҳияти фалсафии мағҳумҳои ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳӣ, ҷанбаҳои концептуалии масъалаи ҳудшиносӣ дар фалсафай ғарбӣ аз даврони атиқа то оғози асри XX ва мақоми ҳудшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи навтарин

мавриди таҳқиқи муаллиф қарор гирифтааст, ки заманаи назариявӣ ва методологӣ барои боби асосӣ ба шумор меравад. Дар боби зикршуда мазмун ва моҳияти фалсафии мағҳумҳои “худшиносӣ” ва “худогоҳӣ”, ки объекти кори диссертациониро ташкил медиҳад, дар сатҳи зарурӣ коркард шудааст. Ҳамзамон, бо такя ба сарчашмаҳои мӯттамад, осори таҳқиқотӣ ва усулҳои таҳлилию муқоисавӣ мағҳумҳои “худшиносӣ” ва “худогоҳӣ”-ро дар фалсафа ва психология нишон дода, таъкид менамояд, ки “Таърифҳои мавҷудаи ин мағҳумро мухтасаран таҳлил намуда, ба ҳулосае омадан имкон дорад, ки ба ҷанбаҳои концептуалии он (яъне тарзҳои муайяни омӯзиши объект аз мавқеи назария, идея, тасаввурот ва консепсияи интихобшуда) аз ҷониби муҳаққиқон аз се нигоҳ таваҷҷуҳи хосса карда шудааст: 1) шарҳи худшиносӣ бо мақсадҳои таълимӣ ва кӯмакҳои психологӣ дар роҳандозии худрушдкуни мустақилонаи шахсият; 2) таърифи мағҳуми худшиносӣ аз нигоҳи илми психология; 3) таърифи мағҳуми худшиносӣ аз нигоҳи фалсафӣ”(С.17). Чунин тарзи муносибати муаллифи диссертатсия аз дониши зарурӣ ва тафаккури таҳлилӣ доштани диссертант дарак медиҳад.

Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафай ғарбӣ аз даврони атиқа то оғози аспи XX низ дар сатҳи зарурӣ омӯзиш ва таҳлилу баррасӣ шудааст. Муаллиф осори мутафаккирони ғарбиро дар давраҳои гуногун баррасӣ намуда, масъалаи мавриди назари хешро ба таври системавӣ коркард намудааст, ки ҷолиби дикқат мебошад. Диссертант бар он назар аст, ки “...дар таърихи фалсафай ҷаҳонӣ бори аввал файласуфони Юнони Қадим - ҳафт хирадмандон, яъне Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон ва Хилон оид ба худшиносӣ сухан гуфта, шиори маълуми «Худро шинос!» (ба забони юнонӣ "Gnothi se auton", ба забони лотинӣ "Nosce te ipsum")-ро пешниҳод намудаанд” (С.37). Воеан, андешаи муаллифи диссертатсия қобили қабул мебошад, зоро мутафаккирони юнонӣ масъалаи худшиносиро, ки яке аз масоили марказии инсоншиносӣ аст пешниҳод намуда, барои таҳқиқи минбаъдаи масъалаи мазкур асос гузоштаанд. Марҳилаҳои асримиёнагӣ, давраи Эҳё, Замони Нав, фалсафай классикии Олмон ва файласуфони минбаъда то оғози аспи XX, ки ба масоили худшиносӣ дар маҷмуъ ва ҷанбаҳои концептуалий ба таври мушаҳҳас даҳл намудаанд низ, пайдарҳам таҳлил гардидаанд.

Мақоми худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ ва фалсафии Шарқ аз даврони қадим то оғози таърихи навтарин ба таври муфассал баррасӣ гардида, арзиши онҳо нишон дода шудааст. Дар ин қисмат муаллифи диссертатсия кӯшиш намудааст, ки назару андешаҳои арзишманди анъанаҳои динию фалсафий шарқиёнро, ки дар инкишофи минбаъдаи масъалаи худшиносӣ саҳм гузоштаанд ба таври мушаҳҳас нишон дихад,

ки мувофиқ ба меъёрҳои илмӣ мебошад. Диссертант бар он назар аст, ки бо вучуди андешаҳои нахустини дар сарзаминҳои Шарқ оид ба инсон ва маъниву моҳияти зиндагии он пайдошуда андешаи фалсафӣ ҳам набошанд, vale онҳо сарчашмаи пайдоиши афкори фалсафӣ дар ин масъала мебошад.

Чанбаҳои концептуалий, назариявӣ ва амалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи даврони муосир (ибтидои асри XX то имрӯз) дар боби дуюми диссертатсия мавриди таҳқиқу таҳлили диссертант қарор гирифтаанд. Дар боби мазкур се масъала: унсурҳои асосии худшиносӣ дар таълимоти файласуфони муосир, коркарди чанбаҳои фалсафии худшиносӣ ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шахс дар фалсафаи даврони муосир ва файласуфони муосир оид ба нақши худшиносӣ дар рушди ҷомеа матраҳ гардидааст. Ҳамзамон, аҳамияти падидай мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятий асоснок карда шуда, муҳиммияти тақвият додани он таъқид гардидааст. Таҳлили ин қисмати диссертатсия нишон медиҳад, ки хулосаи муаллиф дар мавриди он, ки “Чанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ ва унсурҳои асосии он дар таълимоти файласуфони муосири ҳам ғарбию ҳам шарқӣ нишон медиҳад, ки барои расидан ба худшиносӣ ҷамъиятию ғурӯҳӣ (худшиносии миллӣ) омӯзиши худшиносии фардӣ ҳамчун омили худамалисозии иҷтимоии шахс хеле муҳим ва мубрам мебошад” (С.100), ба мақсад мувофиқ аст.

Бо дарназардошти андешаҳои баёнгардида, диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Чанбаҳои концептуалии масъалаи худшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир”-ро ҳам аз ҷиҳати соҳтор ва ҳам аз лиҳози мазмуну муҳтаво кори илмии анҷомёфта шуморидан мумкин аст. Он ба талаботи кори илмӣ ва самти ихтисоси 09.00.03-Таърихи фалсафа пурра мувофиқат менамояд.

Довталаб дар хулосаи диссертатсия таҳқиқи мавзуъро бо 7 банд ҷамъбаст ва натиҷагирий намудааст

Аҳамияти илмию амалий ва иҷтимоии диссертатсия. Диссертатсияи тақризшаванда дорои аҳамияти илмию амалий буда, метавонад ҳамчун маводи ёрирасон ҳангоми анҷом додани таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи таърихи фалсафа, ахлоқ, фарҳангшиносӣ ва инсоншиносӣ истифода шавад. Ҳамзамон, хулоса ва натиҷаҳои кори диссертатсиониро дар таҳияи маводи таълимӣ ва барномаҳои тарғиботӣ доир ба худшиносии миллӣ ва гаравиш аз ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ низ истифода кардан мумкин аст.

Нашри натиҷаҳои таҳқиқот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Нуқтаҳо ва хулосаҳои асосии диссертатсия дар 6 мақола, аз ҷумла, 3 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии

назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба қайд гирифтааст, чоп шудаанд.

Барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон мутобиқат менамояд.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад ва муҳтавои асосии рисоларо инъикос менамоянд.

Андешаҳои баёншуда ҳамагӣ аз муваффақияти диссертант ҳангоми таҳияи кори илмӣ шаҳодат медиҳанд, вале ба назари мо дар диссертатсияи Болтаева М.Н. якчанд масъалаҳои баҳсталаб ва норавшан низ вучуд дорад:

1. Дар зербоби якуми боби якуми диссертатсия муаллиф мағҳумҳои “худшиносӣ” ва “худогоҳӣ”-ро аз нигоҳи илмҳои фалсафа ва психология таъриф дода, ба таври муфассал шарҳу тавзех намуда, менависад, ки “мағҳуми худшиносиро психологҳо бо истифода аз методологияи фалсафӣ ва иловай баёни ҳусусиятҳои психологии инсон дар ин раванд шарҳ додаанд”, вале, мутаассифона қадом методҳои фалсафӣ истифода шудаанд, нишон дода нашудааст.

2. Дар зербоби дуюм ва сеюми боби якуми диссертатсия масъалаи худшиносӣ дар анъанаҳои динӣ-фалсафии Шарқ ва фалсафай Farb аз замони бостон то оғози асри XX оварда шудааст, ки ҳамчун замина барои боби асосӣ хизмат менамоянд, вале на ҳамаи таълимотҳо бо фалсафай муосир ҳамоҳанг ва ё муқоиса гардида, ҳусусияти заминавиашон нишон дода шудааст. Диссертантро зарур буд, то саҳми таълимоти мутафаккирон ва мактабҳои фикрии пешинро дар ташаккули масъалаи мавриди таҳқиқ, ки ба фалсафай муосир нигаронида шудааст, мушаххасан нишон медод.

3. Дар зербоби якуми боби дуюми диссертатсия унсурҳои асосии худшиносӣ дар таълимоти файласуфони муосир мавриди таҳлил қарор дода шуда, муаллиф андешаҳои файласуфони муосири Farbu Шарқро дар масъалаи худшиносӣ оварда, муқоиса намуда, хулосагирий кардааст, ки мувоғиқ ба меъёрҳои кори илмӣ мебошад, вале бо қадом сабаб зимни таҳлили андешаҳои Муҳаммад Иқбол аз осори таҳқиқотии ватанӣ истифода наменамояд. Ба ҳамагон маълум аст, ки профессор Зиёев И.Ф. масъалаи худшиносиро дар таълимоти Иқбол ба таври васеъ кор кардааст ва диссертантро мебоист аз асарҳои ин муҳаққиқ истифода намуда, мавқеъгирий мекард.

4. Дар баъзан саҳифаҳои диссертатсия хатоҳои техникий ва грамматикий низ ба ҷашм мерасанд.

Эродҳои баёнгардида характери фундаменталий надошта, арзиши илмии диссертатсияро коҳиш намедиҳанд. Диссертатсия таҳқиқоти илмии мустақилона анҷомёфта буда, навғониҳои илмий ва амалиро дар ҳуд таҷассум менамояд.

Ҳамин тариқ, диссертатсияи Болтаева Мунира Негматовна дар мавзуи “Ҷанбаҳои концептуалии масъалаи ҳудшиносӣ дар фалсафаи давраи муосир” аз рӯйи натиҷаҳои илмий ва амалии бадастоварда ҷавобгӯи талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмий, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, таҳия карда шудааст, мебошад. Инчунин, ба самти ихтисоси 09.00.03 - Таърихи фалсафа пурра мувофиқат менамояд. Пешниҳод менамоям, ки ба муаллифи диссертатсия Болтаева Мунира Негматовна дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03-Таърихи фалсафа, дода шавад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои фалсафа, профессори
кафедраи фанҳои ҷомеашиносии
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи академик М.С. Осимӣ

7 08 соли 2025



Раҳимов М.Х.

Суроға: 734012, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шахри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур,
Хиёбони Айнӣ – 23/16, утоқи 22.

Тел: 918827393

E-mail: rakhimov55@mail.ru Тел: (992) (37)221-35-11

Имзои Раҳимов М.Х.ро тасдиқ менамоям:
Сардори шуъбай Кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи
академик М.С. Осимӣ



Қодирзода Н.Ҳ.

Суроғай муассиса 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе, ҳ. Раҷабовҳо 10

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи

Академик М.С. Осимӣ

Тел.: 992 (37) 221-35-11

E-mail: info@ttu.tj; WWW.@ttu.tj

7 08 соли 2025